

## Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи номзадии Шаробова Махбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи “Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар” аз рӯи ихтисоси 10.01.04 –Таърихи адабиёт, равобити адабӣ. – Душанбе, 2023. –185 сах.

Адабиёти тоҷик аз танаввуъии жанрии адабӣ беназир буда, бо фарогирии ҳасисаҳои миллӣ ва суннатии анвои гуногуни адабӣ рушди бомарому таърихии хешро таъмин намудааст. Накшу ҷойгоҳи жанрҳои маъруфу маъмули адабӣ дар таърихи пуршебу фарози адабиёти оламшумули тоҷик хеле намоён ва гузашта аз он, бар аксари адабиёти ҳалқҳои ҳамсоя ва ҷаҳон нуғузу сироят доштааст. Навъи адабии ғазал аз ин нигоҳ муаррифи воқеии ҷаҳони адабиёти тоҷик дар адабиёти ҷаҳон ба шумор меравад. Дар мавриди чигунагӣ ва соҳтору муҳтавои ин жанри адабӣ ва сайри таърихии он дар адабиётшиносии тоҷик ва эронӣ таҳқиқоти муфассалу мутааддиidi фаровоне сурат гирифтааст, вале роҷеъ ба нақшу ҷойгоҳи ғазал дар адабиёти муосири тоҷик, тозагиҳо ва такомули муҳтавоӣ ва ҳоса вижагиҳои шаклию мазмунии он дар эҷодиёти адигорни мушаҳҳаси муосир таҳқиқоти мукаммалу яклухти монографӣ ба вучуд наёмадааст. Аз ин лиҳоз, дар мавзуи “Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар” навиштани диссертатсия илмӣ аз тарафи унвонҷӯ Шаробова Махбуба Қурбонмуродовна шоистаи таҳсин ва дастгирӣ буда, онро дар адабиётшиносии тоҷик саҳифаи наве метавон шуморид. Муаллифи таҳқиқоти мазкур пеш аз ҳама аҳаммияти мавзуъро дар ба таҳқиқ нарасидани ҷойгоҳи жанри ғазал дар эҷодиёти яке аз ҷаҳони равшану муనаввари ҳавзаи адабии Қӯлоб ва умуман адабиёти муосири тоҷик Шоири ҳалқии Тоҷикистон Ашур Сафар медонад, ки бо

вижагиҳои ашъори хеш дар шеъри муосири тоҷик аз ҷойгоҳи рафеъу муносиб бархурдор мебошад. Ашур Сафар аз ибтидои эҷоди бадеъ ба таълифу таснифи ғазал пардохтааст, ки унсу таваҷҷуҳи ўро ба ин жанр аз содагии сабки умумии ашъори ў метавон пайдо кард. Шуҳрати бевоситай ин шоири “таронасаро” сурудаҳои оҳангини ўст, ки дар ин миён ғазалиёти шоир беш аз ҳама ҷалби таваҷҷуҳ мекунад ва сазовори таҳқиқу баррасии хос мебошад. Агарчи дар мавриди эҷодиёти Ашур Сафар ду таҳқиқоти диссертатсионӣ (Шафиев Фарҳод Ашуроҷи. Ашур Сафар ва муҳити адабии Кӯлоб дар нимаи дуюми асри XX. Рисола барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология. – Душанбе, 2010. – 160 с.; Чалилова Анварбӣ Нематовна. Унсурҳои забони омиёна дар ашъори Ашур Сафар. Диссертатсия барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология) ва мақолаҳои зиёди илмӣ, матбуотӣ ва донишномаӣ (ЭАСТ, ч. 1, с.209 ва Адибони Тоҷикистон. –Душанбе: Адиб, 2015, с.206-217) навишта шудаанд, вале боз ҳам ҷои як таҳқиқоти фарогири хос дар мавриди вижагиҳои муҳтавоӣ, бадеъ, поэтикӣ, сабкӣ, услубӣ, забониву баёни ғазалиёти шоир дар адабиётшиносии тоҷик ҳолӣ буд, ки бо ба арсаи зухур омадани таҳқиқоти пешӣ назар то ҷоиे ин ҳало пур метавонад бишавад. Махсусан таҳқиқоти ҳозир дар муайян кардани хусусиятҳои ғазал дар нимаи дувуми асри гузашта, дар мисоли яке аз ғазалсароёни барҷастаи ҳавзаи адабии Кӯлоб дар ин давра мусоидат менамояд.

Мулоҳизаҳои муаллиф дар боби аввали диссертатсия роҷеъ ба мавқеи ғазал дар эҷодиёти шоир дар се фасл фароҳам омадааст, ки бахши нахустини он оид ба пайгирии ҷараёни нашри ғазалҳои шоир дар матбуотӣ даврӣ мебошад. Дар он ҳамаи ғазалҳои аз 19 ноябрин соли 1957 то 8 феврали 1997 дар матбуот ба ҷоп расидай шоир баррасии оморӣ ва замонбандӣ гардидааст. Дар фасли баъдии ин боб ҷои ғазал дар маҷмуаҳои ашъори шоир муайяну баррасӣ шудаанд. Дар ин фасл ҳам

ғазалҳо дар маҷмуаҳои шеърии дар солҳои мухталиф чоп шуда ҳам аз ҷиҳати төъдоди ғазалҳо ва ҳам төъдоди байтҳои онҳо (дар баъзе маҷмуъаҳо) оморгирӣ ва ба тартиби замонӣ баррасӣ шудаанд. Фасли ниҳоии боби аввал ба масъалаҳои устуҳонбандӣ ва бандубости мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар бахшида шудааст. Дар ҳамин ҷост, ки натиҷаҳои илмии ба даст овардаи муаллиф аз таҳлили қулли ғазалҳо шоир бо таснифоти төъдоди абёти онҳо ва нишон додани дарсадии ғазалҳо аз рӯйи төъдоди байтҳои онҳо барои равshan намудани майлу таваҷҷуҳи шоир ба таълифу эҷоди ғазалҳои 6-7 байтӣ ки 62% -и ғазалҳои “Девон”-и ўро ташкил медиханд, ки комилан мутобиқу мувофиқи ғазали классикии мо мебошад. Назарияпардозони адабиёти гузаштаи мо төъдоди миёнаи байтҳои ғазалро 5 то 12 байт донистаанд ва дар амалия низ чунин меъёри ғазал риоят мешудааст ва дар асри эътилои ғазал, ки замони Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414 – 1492 ) мебошад, бартарии ин жанри адабӣ бар дигар анвои адабӣ ва төъдоди қобили қабули абёти онро 5 байт ё ҳафт байт меҳисобидаанд. Таваҷҷуҳ намоед ба ин гуфтаҳо:

Маснавӣ гарчи суннати шуарост,

Ман ғазал фарзи айн медонам.

Панҷ байте, ки дилпазир бувад,

Беҳтар аз хамсатайн медонам.

Абдурраҳмони Ҷомӣ:

Ба бӯстони сухан мурғи табъи ман аксар

Ба ҳафт байт шавад нағмасозу қофиясанҷ,

Зи “Ҳафт пайкар”-и ганчури Ганча ҳар ғазале,

Намунаест зи маънӣ, ниҳон дар ў сад ганҷ.

Чу байт – байт зи ҳар ҳафт аз он ду мисраъ аст,

Гараш ба сабъа масонӣ лақаб ниҳанд, маранҷ,

Зи ҳафт узв яке ё ду бод кам ўро,

Ки ҳафт байти маро шаш рақам занад ё панҷ.

Масъалаи дигари ин фасл таснифи ғазалиёти шоир аз нигохи муҳтавои он, ки мутобики таҳқиқи муаллифи диссертатсия ғазалиёти мавҷуди Ашур Сафар аз лиҳози дар баргирии мавзуъ ба ду даста тақсим мешаванд:

1) ғазалҳои дорои мавзуи ягона ва 2) ғазалҳои дорои мавзуи гуногун. Дар навъи аввали ғазалҳо як мавзуъ дар меҳвари ҳамаи байтҳои як ғазал қарор дошта, барои тақвияти он муҳокима ва мушоҳидаҳои шоир баён ва дар қолаби вожаҳои қофия ё радиф муттаҳид мегарданд.

Ғазалҳои гурӯҳи дуюм фарогири чанд мавзуъ дар қолаби байтҳои як ғазал пешниҳод мегарданд, ки ҳар қадом байт матлаби хосеро баён ва бо натиҷагирии тамсилӣ ё пандуандарзӣ ба поён мерасанд. Чунин тарзи таснифи ғазал ҳам барои адабиёти муосир нав набуда, реша дар адабиёти пешини мо дорад. Ба ёд овардани ғазалҳои Аттор, Ҷалолуддини Балхӣ, ки дорои хатти сюжет ва фарогири мавзуъи ягона мебошанд коғист ва мавҷудияти ин навъ ғазалҳо дар девони онҳо гӯёи равшани сурудани ин тарзи ғазал дар он замон мебошад. Доир ба дастай дигари ғазалҳо ёд овардани аксари ғазалҳои Ҳоча Ҳофиз, баёнгари вучуди ин шеваи нигориши ғазал дар он даврон мебошад. Агар муаллифи рисола дар ҳамин фасл ғазалҳои шоирони ёдшударо барои тақвияти ин фарзияи хеш таҳлилу баррасӣ менамуд, сатҳу пои илмии таҳқиқоти ў меафзуд.

Боби дуюми диссертатсия ба баррасии ғазалиёти Ашур Сафар оид буда, дар панҷ фасл ба таҳқиқи мавзухои Ватан ва сулҳу ваҳдат, ишқу муҳаббат, бузургдошли зан – модар, панду ҳикмат ва ҳаҷву мutoибот таҳлилу пажӯҳиш шудаанд. Дар ҳамин ҷо бояд афзуд, ки дасти шоир дар ибрози мазмунҳои ҳаётан муҳимми замони мо, ки ёд шуданд, хеле тавоно ва ҳунармандона буда, аксари ғазалҳои ў дар баёни муҳтаво бо лутфу шеърияти хоси худ дар адабиёти муосири тоҷик мавқеи баланду баарзиш доранд, ки муҳаққиқони риштаи адабиёт ва шоирону адибони саршиносӣ

муосир дар тавсифу таърифи онҳо сухан рондаанд, ки диссертант аз онҳо ва баҳои онҳо ба ғазалиёти шоир ёд кардааст.

Дар ҳамин ҷо аз ишқияҳои шоир бояд ёдовар шуд, ки дар онҳо шоҳбайтҳое ҳастанд, ки воқеан моли асили адабиёти муосир буда, аз ифтихороти шеъри ғиноии садаи бист хисобидан равост:

Чуз ишқ ба кӯи ту маро раҳбаре нест,  
Бе раҳбалади нек раҳи бехатаре нест (дис. сах. 58).

Ё

Қўза бар даст лаби чашма саҳар ёр ояд,  
Мисли кабке, ки сари тега ба рафтор ояд.  
Ҷои пою қадамаш сабзаи тар бархезад,  
Аз чаманзори рухаш бӯи гули хор ояд (дис. сах. 59-60).

Дар ин байтҳо тасвиру ёр табиӣ, бо ҳарфу ҳичои сода, vale дақику мувоғиқ ва зебо баён шудаанд, ки хоса дар пораи дуюм симои маъшуқа беназир ва миллӣ қаламдод шудааст, ки дар ёднишастаний ва бо тозагии тасвир дар шеъри муосир бемонанд аст. Ҳулосаи муаллифи рисола мабнӣ бар ин ки “дар девони шоир ғазалеро наметавон пайдо кард, ки дар он нишоне аз андешаҳои ошиқона мавҷуд набошад, зоро анқариб дар тамоми ғазалиёти шоир фикру тахайюлоти маҳбуб ба ишқу муҳаббат эҳсос мешаванд” (дис. сах. 65) – далели қотеи дasti тавонoi шоир дар сурудани ишқияҳо мебошад. Таҳлилу баррасиҳои муаллиф дар заминаи мавзӯҳои Ватан, сулҳу вахдат, ситоиши зан – модар, панду ҳикмат ва ҳаҷвиёт дар ғазалҳои Ашӯр Сафар ҳам дорио нуктаҳои ҷолибу асолати шеъри шоир дар мавзӯъоти ёдшуда буда, далелҳои фаровони шеърӣ гӯёи воқеии ҷойгоҳи хоси ин мавзӯҳо дар эҷодиёти шоир мебошанд.

Бобҳои сеюму чоруми диссертатсия ба таҳлилу таҳқиқи таҳассусии ғазалиёти шоир вижагиҳои поэтикӣ, сабкӣ ва бадиёти он бахшида шудааст, ки масъалаҳои вазни ғазалиёт, корбурди қофия ва радиф ва анвои онҳо, мавқеи тамсилу талмех ва ороҷои бадеии дигар дар

офориниши ғазалҳо баррасӣ гардидаанд, ки ба назари ин ҷониб муҳтавои ҳарду боб бо ҳам наздик ва дар сурати лозим дар як боб овардани масъалаҳои ёдшуда ҷанбаи илмии рисолаҳо меафзуд. Нуктаҳои муҳимму асосии таҳқиқшуда дар фаслҳои ҷудогонаи ин бобҳо муайян кардани вазни ғазалҳо, ки аз 360 ғазали мавриди таҳлил 184 ғазал дар баҳри рамал, 147 ғазал дар баҳри ҳазаҷ, 14 – то дар баҳри музореъ, 11 – то дар баҳри раҷаз ва 4 – то дар баҳри мунсарех суруда шудаанд. Кофия ва анвои он ва радифи ашъори тағazzулии Ашур Сафар низ ҷолиб ва маъмулӣ буда, тибқи қоидаҳои роиҷи қофиябандӣ ва радиофаринии шеъри тоҷикӣ нигошта шудаанд. Муаллифи диссертатсия дар мавриди вижагиҳои сабкӣ ғазалиёти шоир ба кор бурдан радифҳои таркибӣ, муколама ва унсурҳои забони шифоҳӣ қайд менамояд, ки дар воқеъ ин ҳасисаҳо аз ҳосиятҳои барҷастаи шеъри Ашур Сафар буда, аксари муҳаққиқон бар он таъкид варзидаанд. Дар мавриди ороҷҳои бадеии ғазалиёти шоир бар ҷойгоҳи тамсил ва талмех маҳсусан таъкид шудааст ва санъатҳои дигари маъмули шеъри тоҷикӣ дар ғазалиёти шоир мавриди истифода будааст.

Дар баҳши хулосаи диссертатсия натиҷаҳои илмии муаллиф дар 12 банд баён гардидаанд, ки аз камоли дикқату таваҷҷӯҳи ў ба таҳқиқи мавзуъ гувоҳӣ медиҳанд.

Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия ҷанд нуқсону камбудӣ низ ҷой доранд, ки ислоҳи онҳо бар суди таҳқиқот ҳоҳад буд:

1. Дар чумлаи иқтибосии саҳ. 52: “Дар қаламрави адабиёт ҷизе мемонад, ки аз назари ҳунар ба камол расида бошад ва ҳарфе бигӯяд, ки дар ҳакиқат шеър **тараққӣ** шавад” – вожаи “тараққӣ” бояд “талакқӣ” бошад.
2. Дар ҷанд маврид дар матни диссертатсия таркиби “як ғазале” (саҳ. 52), “як мавзуъ” (саҳ. 80), “як вожаеро” (саҳ. 101) вомехуранд, ки

дуруст намебошанд, зеро ифодаи номуайянӣ дар пасванди “-е” ифода ёфта, “як” – такрори боз ифодаи номуайянӣ мебошад.

3. Матлаби мавқеи аввалдарача ва асосӣ доштани ғазал дар эҷодиёти шоир чандин бор такрор мешавад (аз ҷумла дар саҳ.43).
4. Тақтеи ҳичои якум дар байти зер дар саҳифаи 95-96 нодуруст омадааст:

**Як – ум – р/** сар – фар – ро – зам / аз – баҳ – ти/ бе – за – во – ле,

Хо – ҷат – ма/ ро – на – бо – шад/ бар – ҳе – ҷ/ як – са – во – ле.

**Я – кум – р/...** бояд бошад.

5. Дар байти зер қалимаи “**афсуни**” бояд “**афзуни**” бошад, ки мантиқи ҷумла чунин металабад:

Омадам, ки як нафас бо ту ҳаводорӣ кунам,


Дар ҷавоби ранчи **афсуни** ту ғамхорӣ кунам (дис. саҳ.98).

6. Дар саҳифаҳои 78 ва 81 қалимаи “умед” бо ташдид “уммед” навишта шудааст, ки хато мебошад. Ин вожа дар шеър бо зарурати вазн ташдид мегирад, вале дар мавриҷҳои боло дар матни муаллифи рисола омадааст.
7. Дар китобнома, ки ба се баҳш ҷудо шудааст, бояд унвони баҳшҳо гузошта мешуд, ки барои хонанда равshan гардад. Адабиёти шумораҳои 167, 168 ва 169 дуруст навишта нашудаанд (саҳ.182).
8. Ҳам дар адабиёт (№73, саҳ.176) ва ҳам дар матн (саҳ.97) исми хоси “Тӯсӣ” бо у – и қӯтоҳ омадааст, ки бар хилофи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ буда, хатост.
9. Ҳатоҳои фанӣ дар матни рисола ҷой доранд (саҳ. 44, 47, 78, 84, 89, 101, 103, 111, 118, 120, 122, 127...), ки ислоҳи онҳо зарур мебошанд.

Бо вучуди ин, камбуҷиҳои зикршуда ҳусни рисоларо коҳиш надода, ислоҳшавандаанд. Рисола дар сатҳи баланди услуби илмӣ таълиф ёфтааст ва тадқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Фишурдаи рисола, мақолаҳои ба чоп расонидаи муаллиф ва гузоришиҳои илмии ў муҳтавои рисоларо ифода мекунанд ва аз лаёкати баланди илмии соҳиби он гувоҳӣ медиҳанд. Рисолаи Шаробова Махбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи “Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар” кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 –Таърихи адабиёт, равобити адабӣ мебошад.

Ходими пешбари илмии  
шуъбаи таърихи адабиёти  
Институти забон ва адабиёти  
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии  
АМИ Тоҷикистон, номзади илми филология

 Муҳаммадиев Ш.М.

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21.  
E-mail: Shamsiddin-2010@mail.ru  
Тел.: (+992)2272907.

Имзои номзади илми филология

Муҳаммадиев Ш.М.-ро тасдиқ менамоям:  
мудири шуъбаи кадри Институт

Нарзиқулова Ҳ.М.



21.08.2023